

Тақриз

ба фишурдаи рисолаи Фаттона Бадаҳш «Ҷанбаҳои таърихӣ ва иҷтимоӣ дар осори Мӯъмин Қаноат ва Восифи Боҳтарӣ (таҳқиқи қиёсӣ)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01. 01-

Адабиёти тоҷик.

Таҳқиқи муқоисавии осори намояндагони барҷастаи адабиёти қарни XX Тоҷикистону Эрону Афғонистон барои дарку қашфи раванди воҳиди басту такомул ва вижагиву мушобиҳатҳои адабиёти форсизабонон ҳоизи аҳамияти бузургест. Агарчи аз ин дидгоҳ корҳое дар замини адабиёти муосири тоҷику Эрон сурат гирифтааст, мунтаҳо дар мавриди таҳқиқи қиёсии осори намояндагони адабиёти Афғонистону Тоҷикистон ҳалое ҷой дорад.

Мавзӯи интихобкардаи унвонҷӯ Фаттона Бадаҳш «Ҷанбаҳои таърихӣ ва иҷтимоӣ дар осори Мӯъмин Қаноат ва Восифӣ Боҳтарӣ» ба ҳайси рисолаи номзадӣ гоми нахустинест дар пур кардани ин ҳало. Адабиёти татбиқӣ ё ба истилоҳ, муқоисавии кишварҳои ҳамзабон, ба вижа ба муоина гирифтани раванди такомули адабиёти нимаи дуввуми қарни XX Тоҷикистону Афғонистон аз нигоҳи жанрҳои адабӣ, маҳорати образофаринӣ, ҷанбаҳои ғоявию бадеӣ ва зебоиноҳтии осори адибони ду кишвар заминаҳои назариявиеро барои тадвини консепсияи воҳиди адабиёти форсизабонон мегузорад.

Аз ин рӯ таҳқиқи қиёсии ҷанбаҳои таърихиву иҷтимоии осори манзуми ду намояндаи барҷастаи шеъри солҳои 60-90 қарни XX Тоҷикистону Афғонистон дар ин росто амри мантиқист. Зоро нақши Мӯъмин Қаноат дар таҳаввули соҳторӣ ва ғоявии шеъри солҳои 60-80 қарни XX тоҷик ба вижа жанри достон ҳело назаррас аст. Дар навбати худ Восифи Боҳтарӣ, ки яке аз ҷеҳраҳои тобноки шеъри дарии муосири Афғонистон аст, дар густариши шеъри нави нимоӣ, ба вижа шеъри устурай-зехнӣ он саҳми арзанда гузоштааст. Ба риштаи таҳқиқи қиёсӣ кашидани осори манзуми ин ду тан аз шоирони тавонои ҳамзабон ва аз ин тарик нишон додани мушобиҳату вижагии эҷодиёти онҳо яке аз масъалаҳои мубрами адабиётшиносии татбиқӣ тоҷик масхуб мешавад.

Ва ин худ баёнгари мубрамияти мавзӯъ буда, арзиши назари ва амалии рисоларо нишон медиҳанд:

Унвончу барои расидан ба ин ҳадаф лозим донистааст, ки масоили зайлро ҳалу фасл намояд:

- муқисаи ҷанбаҳои таърихӣ- иҷтимоии ашъори Мӯъмин Қаноъат ва Восифи Бахтарӣ;
- мушобиҳатҳо ва тадовитҳо дар корбурди қолабҳои шеърӣ ;
- арзёбии ваҳдати андешаи ин ду шоир дар робита бо мӯҳтавои осорашон;
- таҳаввули жанри дастон дар эҷодиёти онҳо;
- вижагоҳи сабку забони ин ду адиб;

Ин ҳама масоилро унвонҷӯ Фаттона Бадаҳш дар се боби рисолааш мавриди таҷзияву таҳлил қарор додааст. Аз ин ҷост, ки рисола аз муқаддаме, се боб ҳулоса ва феҳристи осори истифода шуда иборат аст.

Тавре ки аз фишурдаи рисола бамеояд, дар муқаддима унвонҷӯ баъд аз мушаҳҳас соҳтани ҳадафу мақсади таҳқиқ, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ ва равишу матоди таҳқиқ, ба таври иҷмоли доир ба пажӯҳишиҳое, ки перомуни эҷодиёти ин ду тан дар Тоҷикистон, Эрон ва Афғонистон сурат гирифтааст, маълумот додааст.

Аз назари мо ҷолибтарин бобҳои рисолае, ки дар он ҷанбаҳои соҳторӣ ва маҳорати шоирӣ ва сабои эҷодии ин ду шоир дар муқоиса нишон дода шудааст, бобҳои дуввум ва сеюми он маҳсуб мешаванд.

Унвонҷӯ ҳатталимкон саъӣ кардааст, то вижагоҳо ва умумияти маҳорати ширии ин ду чехраҳои маъруфи шоъири форсизабонони мусирро бо далоил аз осори эшон ироа дорад. Ҳулосаи рисола низ хело равшану возех ва мушаҳҳас баён шудааст.

Дар баробари дастовардҳо тибқи фишурдаи рисола, дар он баъзе норасоиҳо ба ҷашм мерасад. Қабл аз ҳама, бояд ёдовар шуд, дар бахши дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, ду мақола ва намунаи ашъори Восифи Бахтарӣ, ки солҳои 80-

90 қарни XX дар нашрияи даврӣ ва Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик ба чоп расидааст, зикр нашудааст.

Ҳамчунин боби якуми рисола, ки унвони рисоларо дорад, ҷанбаи тавсифаш аз таҳлилӣ бештар аст.

Сарфи назар аз ин, фишурдаи рисолаи унвонҷӯ Фаттона Бадаҳш «Ҷанбаҳои таърихӣ ва иҷтимоӣ дар осори Мӯъмин Қаноат ва Восиди Боҳтарӣ (таҳқиқи қиёсӣ)» баёнгари он аст, ки рисолаи мазкур як таҳқиқоти анҷом ёфта буда, пурра ба меъёрҳои талаботи Комиссияи олии аттсстатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобғӯст ва муаллифи он ба дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.01-адабиёти тоҷик сазовор аст.

Доктори илмҳои филологӣ,

Профессори кафедраи забони тоҷикӣ

Донишгоҳи технологи Тоҷикистон

Хочамуродов О.Ҳ

Сардори шуъбаи кадрҳо

ва корҳои маҳсуси ДТТ



Бухориев Н.А